

**БА ТАВАЧЧУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 31.10.2016 № 139**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2653/1-871	Вазорати мудофиаи ҚТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Молҳои хоҷагӣ, барқӣ, нарм, ашъи ошхона ва маснуоти сантехникӣ	Номгӯӣ	49	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2654/1-872	Вазорати мудофиаи ҚТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Молҳои конселярӣ	Номгӯӣ	23	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2655/1-873	Раёсати таъминоти моддӣ-техникӣ ва низомии ВҚД ҚТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Молҳои хоҷагӣ, барқӣ ва маснуоти сантехникӣ	Номгӯӣ	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2656/1-874	Раёсати таъминоти моддӣ-техникӣ ва низомии ВҚД ҚТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Маводи хӯроқӣ	Номгӯӣ	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2657/1-875	Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Молҳои техникӣ ва мебел	Номгӯӣ	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди

							электронӣ
2658/1-876	Муассисаи давлатии «Боғи Миллӣ»-и Маҷмӯи меҳмонхонаҳои Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Ниҳоли гулҳо ва дарахтҳои мавсимӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2659/1-877	Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт	227-66-60	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Тарозуи мобилӣ	Адад	2	21.11.16 09:00
2660/1-878	Филиали Донишгоҳи Давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар ш. Душанбе	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Қисмҳои эҳтиётии компютер, таҷҳизоти техникӣ, молҳои хоҷагӣ ва конселярӣ	Номгӯй	35	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2661/1-879	Академияи ВҚД ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Мебел, молҳои маишӣ, хоҷагӣ, барқӣ, нарм, ва конселярӣ,	Номгӯй	61	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2662/9-219	Таваллудхонаи №2 ш. Душанбе	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Маводи доруворӣ ва тиббӣ	Номгӯй	94	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2663/9-220	Таваллудхонаи №2 ш. Душанбе	(44) 600-03-04	Дархости электронии нархнома	Маводи доруворӣ ва тиббӣ	Номгӯй	63	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2664/3-866	Беморхонаи клиникаи шаҳрии бемориҳои сироятии қўдакона	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири шабакаҳои гармдиҳии дохилии беморхона	Тибқи санади нуқсон		10.11.16 09:00
2665/3-867	Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар»	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки	Таъмири утоқҳои корӣ	Тибқи санади нуқсон		08.11.16 09:00

			номахдуд			
--	--	--	----------	--	--	--

**„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғай дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғай дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*